

ТАҚРИЗ

ба кори диссертационии Назарзода Фирдавс Хоркаш дар мавзуи “Чудокунӣ ва таҳқиқи таркиби химиявии равғани тухми зғир (*Linum usitatissimum*)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.06 – Технологияи ҷарбҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию ороишӣ

Дар шароити рушди босуръати илму техника истифодаи самараноки дастовардҳои фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ аҳамияти хос дорад. Таъмини амнияти озукаворӣ, ки яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ маҳсуб меёбад, татбиқ ва истифодаи усулҳои муосири технологияҳои истеҳсолотро тақозо менамояд.

Дар рафти таҷрибаҳои бисёрсолаи худ одамон растаниҳои муфиди равғандиҳандаро дарёфт ва онро парвариш намуда, усулҳои ҷудо намудани онҳоро аз худ намуданд. Бо мурури замон муайян карда шуд, ки равғанҳо дар баробари маводи ғизоӣ, инчунин ҳосиятҳои шифобахширо низ доро мебошанд. Ин гурӯҳи пайвастагиҳои табиӣ натанҳо ҳамчун ғизо, инчунин ҳамчун доруворӣ ва маводи техникӣ дар рӯзгори инсоният истифода гашта истодааст.

Диссертасияи илмии Назарзода Фирдавс Хоркаш, ки дар мавзуи “Чудокунӣ ва таҳқиқи таркиби химиявии равғани тухми зғир (*Linum usitatissimum*)” иҷро гардидааст, яке аз мавзӯъҳои мубрами рӯз ба ҳисоб рафта, аҳамияти бузурги илмию амалиро доро мебошад.

Воқеан, равғанҳо ҳамчун ашёи хом дар истеҳсоли хушбуйкунандаҳо, витамини Е, антиоксидантҳо, кислотаҳои эсенсиалӣ, глитсерин, эфирҳои метилӣ ва этилии кислотаҳои калонмолекулаи ҷарбӣ (сӯзишвории биологии биодизел), собун ва дигар шуяндаҳои химиявӣ ва ғайра истифода карда мешаванд. Ин мубрамияти мавзӯъро ба инобат гирифта, унвонҷӯ мақсад гузоштааст, ки таркиб ва ҳосиятҳои физикию химиявии равғани растани зғир, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон парвариш мешавад, омӯзиш ва таҳқик намояд.

Дар диссертасияи мазкур оид ба ҳолат ва дурнамои соҳаи саноати ҳӯрокворӣ дар минтақа ва ҷаҳон, татбиқи равғани зғир дар соҳаҳои гуногун, таркиби кимиёвии пайвастагиҳои асосии равғани тухми зғир мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, маълумот ба таври возеҳ ва мушаххас бо дараҷаи баландӣ қасбӣ тибқи сарчашмаҳои илмӣ гирд оварда шудааст.

Диссертасияи мазкур кори илмии пурра ба анҷом расида ба ҳисоб рафта, он таҳлили соҳаи саноат, вазъ, дурнамо ва истифодаи равғанҳои техникӣ дар соҳаҳои гуногуни саноати ҳӯрокворӣ, таркиби кимиёвии пайвастагиҳои асосии равғани тухми зғир, фисади моддаҳои асосии таркиби равған,

ташхисҳои храмотографӣ, спектрометрӣ, технологияи чудо намудани равғани загир, истифодаи антиоксидантҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикии равғанро инъикос менамояд.

Муаллиф дар кори илмии худ дарҷ намудааст, ки самти истифодашавии саноатии ҳамагуна равғани растани дар асоси таркиби химиявӣ ва хосиятҳои органолептикий он муайян карда мешавад. Аз ҳамин лиҳоз, омӯзиши таркиби химиявии равғанҳое, ки дар бораи таркиб ва хосиятҳои химиявии онҳо дар сарчашмаҳои илмӣ маълумотҳои зарурӣ дида намешаванд, яке аз мавзуъҳои ниҳоят мубрам барои илм ва истеҳсолоти ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд.

Муаллифи кори илмӣ ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти озмоиши, таҳлилу омӯзиш ва шарҳи маълумотҳои таҳқиқотии бадастовардашуда, коркарди оморию математикӣ, омодасозӣ ва мураттабгардонии маводҳо собит намудааст, ки таркиби кимиёвии равғани растанини зағири дар Ҷумҳурии Тоҷикистон парваришишаванд аз лиҳози таркиби моддаҳои кимиёни равғани зағири маҳаллӣ нисбат ба дигар равғанҳои манотики ҷаҳон дорои ҳусусиятҳои хос мебошад.

Барои омӯхтани таркиб ва хосиятҳои физикию химиявии равғани растанини зағир унвонҷӯ аз усулҳои муосири чудо намудани равған истифода намуда, нишондиҳандаҳои муҳими равған, ба монанди адади туршнокӣ, адади йодӣ, собуннокӣ ва элементҳои заҳрнокро бо истифода аз усулҳои дақиқияти баланд дошта ва аккредитатсияшуда ташхис намудааст. Бо истифода аз таҳлили хроматографӣ кислотаҳои пайвасти глисеридҳои таркиби намунаҳои равғанҳои зағир идентификатсия карда шуда, ҳиссаи массаи кислотаҳо дар таркиби равған омӯхта шудааст.

Таҳқиқотҳои гузаронидашуда муайян намуд, ки равғани зағир бинобар мавҷудияти кислотаҳои калонмолекулаи беҳад ба оксидшавӣ ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикий ноустувор мебошад. Барои заиф намудани суръати реаксияи оксидшавии равғанҳо унвонҷӯ аз як қатор антиоксидантҳо истифода карда, натиҷаҳо нишон додааст, ки антиоксидантҳо ба раванди оксидшавии равғанҳои таҳқиқшаванд таъсири гуногун мерасонанд.

Барои омӯхтани таркиб ва хосиятҳои физикию химиявии равғани растанини зағир унвонҷӯ аз усулҳои муосири чудо намудани равған истифода намуда, нишондиҳандаҳои муҳими сифат ва бехатарии равғани зағирро муайян намудааст.

Шарҳу таҳлили сарчашмаҳои илмӣ, иҷрои вазифаҳои таҳқиқи мавзӯъ ва ба ҳадаф расонидани онҳо дар шароити озмоишгоҳӣ бо истифодаи таҷҳизоти муосир ва дар асоси дастурҳои методии илмӣ баргузор намудани пажӯҳишу таҳқиқи таҷрибавӣ ва саҳроӣ, таҳлили чандҷонибаи натиҷаҳои ҳосилшудаи илмӣ-тадқиқотӣ, хулосабарорӣ ва ҷамъбасти соҳту мазмуни рисолаи илмӣ аз

чумлаи амалҳое дониста мешаванд, ки Назарзода Ф.Х. дар ичрои таҳқиқоти илмӣ бо дараҷаи баланди қасбӣ сабит намудааст.

Таҳлили кори илмӣ нишон медиҳад, ки диссертатсияи Назарзода Ф.Х. дар мавзуи “Ҷудокунӣ ва таҳқиқи таркиби химиявии равғани тухми зағир (*Linum usitatissimum*)” ба талаботи КОА назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй буда, муаллиф арзандай дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рӯйи ихтисоси 05.18.06 – Технологияи ҷарбҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию ороишӣ мебошад.

РОҲБАРИ ИЛМӢ:

Доктори фалсафа (PhD, муалими
калони кафедраи бехатарии
фаъолияти инсон ва экологияи
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С.Осими

Чурахонзода Р.Ҷ.

Имзои доктори фалсафа (PhD), муалими калони кафедраи “Бехатарии фаъолияти инсон ва экология” Р.Ҷ.Чурахонзодаро тасдиқ мекунам:

Сардори ШК ва ҲМ и ЛТТ ба
номи академик М.С.Осими



Ходирзода Н.Ҳ.